

**Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон**  
**ҚАРОР**

**Дар бораи Номгӯи соҳаҳо, истеҳсолот, қор, касб ва вазифаҳо (мансабҳо),  
шароити пешниҳод ва давомнокии рухсатӣ барои собиқаи кории  
давомнок**

Мутобиқи моддаи 100 Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

1. Номгӯи соҳаҳо, истеҳсолот, қор, касб ва вазифаҳо (мансабҳо), шароити пешниҳод ва давомнокии рухсатӣ барои собиқаи кории давомнок (минбаъд - номгӯй) мутобиқи замима тасдиқ карда шавад.

2. Ба кормандоне, ки дар як соҳа ё дар як ташкилот муддати дароз қор карда, дорои собиқаи кории давомнок мебошанд, аз ҷониби қорфармо дар мувофиқа бо намояндагони кормандон то 10 рӯзи тақвимӣ рухсатии иловагӣ дода мешавад.

3. Қорхонаҳо, муассисаҳо ва ташкилотҳо, новобаста аз шакли ташкилию ҳуқуқӣ ва намуди фаъолият номгӯи мазкурро мавриди роҳбарӣ ва истифода қарор диҳанд.

4. Пардохти маблағи рухсатии меҳнатии иловагӣ барои собиқаи кории давомнок дар доираи фонди музди меҳнати қорхонаҳо, муассисаҳо ва ташкилотҳо, новобаста аз шакли ташкилию ҳуқуқӣ ва намуди фаъолият, амалӣ карда мешавад.

Раиси  
Ҳукумати Ҷумҳурии  
Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

аз 27 апрели соли 2018 №197  
ш.Душанбе

Бо қарори Ҳукумати  
Ҷумҳурии Тоҷикистон  
аз «27» апрели соли 2018, № 197  
тасдиқ шудааст

Номгӯи соҳаҳо, истеҳсолот, кор, касб ва вазифаҳо (мансабҳо), шароити  
пешниҳод ва давомнокии рухсатӣ барои собиқаи кории давомнок

№	Номгӯи соҳаҳо, истеҳсолот, кор, касб ва вазифаҳо (мансабҳо)	Давомнокии рухсатии иловагӣ барои собиқаи корӣ
1.	Ба кормандони бевосита дар истеҳсолот машғулбудаи соҳаҳои зерин: саноати химия, нафту химия, коркарди нафт, химиявию фармасевтӣ, микробиологӣ, саноати маҳсулоти сохтмонӣ, нақлиёти автомобилӣ, хоҷагии роҳҳо, нақлиёти обӣ, нақлиёти роҳи оҳан	Дар сурати 5, 10, 15 ва 20 сол будани собиқаи кории давомнок, ба муҳлати рухсатии меҳнатии асосии ҳарсолаи пардохтшаванда мувофиқан 3, 5, 7 ва 10 рӯзи тақвими илова карда мешавад
2.	Ба кормандонии соҳаи авиатсияи граждани	
3.	Ба тракторчиҳо-мошинистҳо, устоҳои танзимгари истеҳсолоти кишоварзии хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ), ташкилотҳои дигари давлатӣ ва ғайридавлатии кишоварзӣ	
4.	Ба кормандони корхонаҳои металлургияи сиёҳ, металлургияи ранга, ташкилотҳои сохтмону васлгарӣ, соҳаҳои дигари иқтисодиёт, ки бо сохтмони корхонаҳои металлургии сиёҳ машғул мебошанд	
5.	Ба кормандоне, ки дар истеҳсолоти корхонаҳои зерин машғули коранд: корхонаҳои ангишт, сланс, шифер, саноати химияи кӯҳӣ, тавлиди неруи барқ, корҳои сохтмонию васлгарии нақбҳо, қисмҳои ҳарбии ёрирасони наҷотдиҳии кӯҳӣ дар корҳои зеризаминӣ ва нақбкани	
6.	Ба кормандони хоҷагиҳои деҳқонӣ, (фермерӣ), хоҷагиҳои ёрирасони ташкилотҳо ва ташкилотҳои дигари давлатию ғайридавлатии бо чорводорӣ машғулбуда	
7.	Ба кормандони корҳои сохтмонию васлгарӣ ва корҳои сохтмонию таъмиркунии иншоот дар тамоми соҳаҳои иқтисодиёт	
8.	Ба кормандони соҳаҳои зерин: саноат, сохтмон, алоқа, кишоварзӣ ва нақлиёт	
9.	Ба кормандони ташкилотҳои ҷустуҷӯӣ-иктишофии геологӣ, ҳадамоти обуҳавосанҷӣ ва мониторинги ҳифзи муҳити зист	
10.	Ба кормандоне, ки бо назорати таҳлили дар соҳаи ҳифзи муҳити зист, корҳои саҳроии истеҳсолоти топографию геодезӣ ва заминсозӣ машғуланд	

11.	Ба кормандони соҳаҳои зерини нақлиёти роҳи оҳан: раёсати роҳи оҳан, шуъбаҳои роҳи оҳан, корхонаҳо ва воҳидҳои махсуси сохтории онҳо, ки бо ҳаракати қатораҳо, бор кардан ва фаровардани борҳо, интиқоли бору мусофирон, хизматрасонӣ ба мизочон дар вокзали роҳи оҳан ва қатораҳо, муоинаи техникӣ ва таъмири локомотиви қатораҳо, омодагардонии вагонҳо барои боркунӣ, таъмир ва нигоҳдории роҳҳо ва иншооти сунъӣ, таҷҳизоти техникӣ таъмини барқ, бонгдиханда, ҳифозат ва алоқа алоқаманданд	
12.	Ба кормандони соҳаи хоҷагии манзилию коммуналӣ: ронандагони нақлиёти барқии шаҳрӣ, ронандагони мошинҳои таъмини тозагии санитарии шаҳру, шаҳракҳо, ронандагони автомобилҳои муассисаҳои истифодабарии воситаҳои равшандиҳии берунӣ	
13.	Ба кормандони соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли	
14.	Ба дигар кормандони корхонаҳо, муассисаҳо ва ташкилотҳо новобаста аз шакли ташкилию ҳуқуқӣ ва намуди фаъолият, ба истиснои хизматчиёни давлатӣ, хизматчиёни ҳарбӣ ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ	